



«Тасдиқ мекунам»

Директори МД “Пажӯҳишгоҳи
мехнат, муҳочирият ва шуғли аҳолӣ”
Маҳмадбекзода М.Ш.
соли 2023

ТАҚРИЗИ МУАССИСИ ПЕШБАР

ба диссертатсияи Назарзода Навruzҷон Назар дар мавзӯи “Такмили арзёбии шуғли пурмаҳсули аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.12 – Иқтисодиёти меҳнат.

1. Мубрамии мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ.

Дар шароити муносибатҳои бозорӣ, шуғли пурмаҳсул шакли муҳими низоми шуғл буда, ҳамчун омили муҳими рушди иқтисодӣ, нерӯи инсонӣ ва ба даст овардани зиндагии шоистаи мардуми кишвар мебошад. Бояд таъкид намуд, ки тарзҳои муҳими таъмин намудани шуғли пурмаҳсул гуногуншакл буда, агар аз як тараф, аз фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ барои таҳия ва такмил додани сиёсати шуғли аҳолӣ ва танзими бекорӣ ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва афзун гардонидани маҷмӯи даромадҳо аз фаъолияти меҳнатӣ, инчунин таъминни суғуртаи иҷтимоии аҳолиро пешбинӣ менамоянд, робитаи зич дорад. Ҳамзамон, шуғли пурмаҳсули аҳолӣ аз фаъолияти оқилонаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ, маркази бо кор таъминкунӣ ва дигар ташкилотҳои зертобеъи назди Вазорати меҳнат, муҳочирият ва шуғли аҳолии ҷумҳурий мустақиман алоқаманд аст. Ин ҳам бошад, бо роҳи бо кор таъмин намудани бекорон, муҳочирони меҳнатии куллан ба ватан бозгашта, мусоидат кардан ба ташкили соҳибкории хурд ва миёна, омода, бозомӯзӣ ва азnavомодакуни шаҳрвандон ҳамчун мутахассисони баландиҳтиноси касбӣ, зохир мегардад. Қайд намудан зарур аст, ки шуғли пурмаҳсул аз масъулияти иҷтимоии корфармоён, ки ба аҳолии бо ҷиҳати дар иқтисодиёт фаъол

чойҳои холии кории чойдошта ва нави таъсисшаванда пешниҳод менамоянд, алоқаманд аст. Ҳар корфармо новобаста аз шакли моликият ва намуди фаъолияти иқтисодӣ бояд сиёсати фаъоли дохилӣ ва берунии ҳифзи иҷтимоии кормандон ва оилаи онҳоро пеш бурда, кормандони худро бо музди кори лоиқ ва шароити меҳнати сазовор таъмин намояд. Шуғли пурмаҳсул аз рафтори мусоиди худи кормандон – ташаббускорӣ, истеъоддонӣ, амалигардонии инноватсионӣ ва масъулияtnокии ҷидӣ алоқамандӣ дорад. Ҳусусан ҳоҳиш ва имкониятҳои худро пурра истифода намудани кормандон ҷиҳати такмил додани сатҳи ихтисоснокӣ, хушсифат иҷро кардани корҳо мувофиқи маҷмӯи талаботи корфармо барои зиёд шудани музди меҳнат ва соҳиби вазифаҳои баланд гардидани кормандон мусоидат менамояд.

Ҳамин тавр, дар асоси суханҳои дар боло овардашуда, қайд намудан мумкин аст, ки диссертатсияи тақризшавандай Назарзода Навузҷон Назар, дар мавзуи “Такмили арзёбии шуғли пурмаҳсули аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, барои рушди иҷтимоӣ-иқтисодии ҷумҳурий аҳамияти илмию амалӣ иявӣ дошта саривақтӣ мебошад.

2.Мутобиқати муҳтавои диссертатсия ба ихтисос ва ё соҳаи илми эълоншуда

Мавзӯи диссертатсия ба бандҳои зерини Шиносномаи феҳристи ихтисосҳои КОА – и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 08. 00. 12 иқтисодиёти меҳнат мувофиқат мекунад:

1. Асосҳои назариявӣ ва методологии иқтисодиёти меҳнат; назария ва концепсияҳои рушди муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ (назарияи шуғл, бозори меҳнат, идоракуни кормандон ва ғайра).
2. Бозори меҳнат: сохтор ва бахшҳои он; шуғли аҳолӣ, бекорӣ (намуд ва шаклҳои асосӣ, оқибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ).
3. Масъалаҳои мубрами муҳоҷирати меҳнатӣ ва таъсири он ба рушди иқтисодиёти ҷумҳурий.

4. Таҷрибаи хориҷии танзими муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ ва дурнамои истифодаи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

3. Навгонии илмии натиҷаҳо ва ҳулосаву пешниҳодҳои диссертатсия

Дар диссертатсия заминаҳои назариявию методии такмили арзёбии шуғли пурмаҳсули аҳолӣ таҳқиқ гардида, тавсияҳои амолӣ ҷиҳати такмили ҳамин раванд асоснок карда шудаанд.

Қайд намудан аруп аст, ки ба ҳимоя аз ҷониби муаллиф, нуқтаҳои зерини назариявӣ, методӣ ва амалии таҳқиқот пешниҳод гардидаанд, ки дорои ҳусусиятҳои навгонӣ мебошанд:

- асоснок қунонида шудааст, ки муҳтавои асосии шуғли пурмаҳсул дар доираи бозори меҳнат на танҳо аз қонеъгардонии талаботи аҳолӣ бо ҷойи корӣ, инчунин аз “нигоҳи иқтисодӣ” ки ба корманд имконият медиҳад манфиати шахсии худро татбиқ намояд, навовариҳои илму техникиро дар фаъолияти хеш истифода бурда, барои ба даст овардани ҳосилнокии баланди меҳнат ва музди корӣ муносиб муваффақ шавад, ки ба тақористеҳсолии мӯтадили корманд ва аъзоёни оилаи он мусоидат намояд, ифода мейёбад;

- барои арзёбии миқдорӣ, тавсифи амиқ ва ҳамаҷонибаи шуғли устувори пурмаҳсул низоми нишондиҳандаҳои иқтисодию оморӣ пешниҳод шудааст. Тавассути нишондиҳандаҳои мазкур, иқтидори иқтисодӣ, ғунҷоиши бозори меҳнат ва дараҷаи ҷалби аҳолии аз ҷиҳати дар иқтисодиёт фаъол ба соҳаҳо ва бахшҳои иқтисодиёт арзёбӣ карда шудаанд;

- барои андозагирии сатҳи рушди шуғли устувори пурмаҳсул, истифодаи тарзу усулҳои маъмул, татбиқи усули таҳлили бисёрченай муқоисавӣ бартарии калон дорад. Махз тавассути истифодаи усули мазкур, таҳқимии ҳолати ҳар нишондиҳандаи тавсифкунанда барои давраҳои муайяни таҳлилӣ, яъне рейтинги ҷамъбастии рушди шуғли устувори пурмаҳсул муайян карда шудааст;

- асоснок карда шудааст, ки дар ҳолате, ки таъмини рушди устуори иқтисодӣ дар кишвар, талаботи умумии иқтисодиёт ба қувваи корӣ мӯътадилан афзуда, дараҷаи шуғли аҳолии дар иқтисодиёт фаъол дар соҳаҳо ва бахшҳои иқтисодиёт зиёд мегардад, ки чунин ҳолат ба коҳишёбии сатҳи бекорӣ ва рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар кишвар сабаб мегардад;
- масъалаи муҳими шуғли пурмаҳсул арзёбии динамикаи тағйироти соҳтории аҳолии машғул дар соҳаҳо ва бахшҳои иқтисодиёт мебошад. Зимнан соҳтори шуғл ҳамчун вазни қиёсӣ ё ҳиссаи аҳолии машғул дар ҳар соҳа ва бахшҳои иқтисодиёт аз маҷмӯи умумии машғулбудагон муайян карда шудааст;
- ҷиҳати муқаррар кардани алоқа ва таъсиррасонии омилҳои асосӣ ба нишондиҳандай сатҳи аҳолии дар иқтисодиёт машғул, муаллиф тамсилаи иқтисодию омориро вобаста аз нишондиҳандажои омилҳои асосии таъсиррасон тавассути коэффициентҳо таҳия гардидааст. Андозаи таъсиррасонии омилҳои таҳияшуда ба нишондиҳандай сатҳи аҳолии дар иқтисодиёт машғул, тавассути истифодаи усули низоми шохисӣ (индексӣ) ба субот расонида шудааст;
- тамсилаи $Y_P = Y_0 \cdot \bar{K}^L$ дурнамои нишондиҳандажои шуғли устуори пурмаҳсул дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021 – 2027 таҳия гардидааст.

4. Аҳамияти илмӣ ва амалии натиҷаҳои таҳқиқот

Аҳамияти илмию назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар он аст, ки татбиқи улоса ва тавсияҳои асоснокшудаи диссертатсия ба инкишофи иқтисодиёти меҳнат ва рушди устуори шуғи пурмаҳсул мусоидат мекунанд. Натиҷаҳои таҳқиқот, ки аз ҷониби муаллиф ба даст оварда шудаанд, метавонанд барои ба таври дақиқ ва объективӣ арзёбӣ намудани шуғли пурмаҳсули аҳолӣ бо дарназардошти таъсири бисёрҷонибаи омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, молиявӣ, фарҳангӣ дар шароити муосир истифода шаванд.

Хуносаҳои асосӣ ва пешниҳодҳое, ки дар диссертатсия оварда шудаанд, метавонанд дар раванди таълим барои омодасозии

мутахассисон дар самти иқтисодиёти меҳнат, аз он ҷумла арзёбии шуғли пурмаҳсул, ҳамчунин дар курсҳои такмили ихтисоси роҳбарон, кормандон ва мутахассисони соҳаи меҳнат, муҳочират ва шуғли аҳолӣ истифода шаванд.

5. Дараҷаи асоснокӣ ва саҳеҳии муқаррароти илмӣ ва хulosаву пешниҳодот

Дар раванди ҳалли илмии масъалаҳои гузошташуда равишҳои методологӣ ва методии пажӯҳиш, ки муаллиф интихобу истифода намудааст, имконият додааст, ки натиҷаҳои судманди илмӣ дар самти арзёбии шуғли пурмаҳсули аҳолӣ дар асоси услубҳои таҳияи тамсилай омилии сатҳи шуғли пурмаҳсул ба даст оварда шавад.

Асоснокии хulosаву пешниҳодҳои дар диссертатсия омада ва сатҳи илмии онҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки муаллиф асарҳои бунёдии олимони иқтисодии ватанию ҳориҷиро дар соҳаи рушди шуғли пурмаҳсул эҷодкорона истифода бурдааст.

Дар раванди таҳқиқоти диссертатсионӣ усулҳои иқтисодии таҳлил васеъ истифода шудаанд, маҳсусан усулҳои иқтисодию оморӣ, усули муқоисавӣ, усули ҳисобиyo конструктивӣ, усули графикӣ ва усули экспертиза.

Шиносоӣ бо мундариҷаи диссертатсия нишон медиҳад, ки муаллиф хеле моҳирона бо адабиётҳои илмӣ доир ба мавзӯи таҳқиқот кор кардааст, мустақилона далелҳои омориро вобаста бо мақсади таҳқиқот ҷамъ овардааст, коркард ва таҳлил намудааст.

6. Арзёбии мундариҷаи диссертатсия ва дараҷаи ба итном расидани он

Диссертатсияи тақризшаванд аз муқаддима, се боби матни асосӣ, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат мебошад. Муҳтавои асосии таҳқиқот дар 177 саҳифа оварда шудааст ва 18 ҷадвал, 2 расм, 18 диаграммаро дар бар мегирад. Рӯйхати адабиёт аз 144 номгӯй иборат аст.

Дар муқаддима мубрамии мавзӯи диссертатсия, дараҷаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ, робитаи таҳқиқот бо барнома ва мавзӯъҳои илмӣ асоснок карда шуда, мақсад, вазифаҳо, объекту предмет, фарзияи таҳқиқот муайян гардидаанд, ҳамчунин маълумот оид ба асосҳои назариявию методологии таҳқиқот, сарчашмаҳои маълумот, навгонии илмии

таҳқиқот, нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳамияти назариявию амалии таҳқиқот, дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот, мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот, тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия, интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия, ҳамчунин сохтор ва ҳаҷми диссертатсия оварда шудаанд (с. 3-12).

Дар боби якуми диссертатсия “Асосҳои назариявӣ ва методии баҳодиҳии шуғли пурмаҳсул дар бозори меҳнат” – шуғли пурмаҳсул ҳамчун унсури таркибии бозори меҳнат, ҷанбаҳои методии арзёбии нишондиҳандаҳо ва усули андозагирии сатҳи рушди шуғли устувори пурмаҳсул, тамоюл ва хусусиятҳои рушди шуғли пурмаҳсул дар бозори меҳнат муайян гардидаанд (с. 13-58).

Аз ҷониби муаллиф дуруст қайд шудааст, ки “... механизми бозорӣ дар бозори меҳнат асосан унсурҳои зеринро дар бар мегирад: талаботи умумии иқтисодиёт ба қувваи корӣ, пешниҳоди қувваи корӣ ва нарҳи қувваи корӣ. Маҳз бо дарназардошти унсурҳои механизми бозорӣ, аз нуқтаи назари муаллиф мумкин аст, муҳтавои рушди устувори бозори меҳнатро арзёбӣ намояд. унсури аввали механизми бозорӣ ин мағҳуми талаботи умумии иқтисодиёт ба қувваи корӣ мебошад. Дар маҷмӯъ, муайян намудани талабот ба қувваи корӣ муҳиммияти хосро на танҳо аз нигоҳи назариявӣ, инчунин, муносибати амалӣ дорад. Зоро ки талабот ба қувваи корӣ бо ташаккул ва амалигардонии сиёсати иқтисодии мамлакат алоқаманд мебошад. Бахусус, муносибати талабот ба қувваи корӣ дар як давраи муайян ва шумораи умумии қувваи корӣ - ҳамчун пешниҳоди меҳнат имконият медиҳад, ки сатҳи шуғли аҳолии дар иқтисодиёт фаъол, миқёс ва сатҳи бекорӣ, муҳочирати меҳнатӣ ва дигар қисматҳои муҳими бозори меҳнат муайян карда шавад.” (саҳ.15-16).

Нуқтаи назари муаллиф қобили қабул мебошад, ки “суръатафзоии рушди иқтисодиёт мустақиман ба коҳишёбии шумораи бекорон мусоидат

намояд ҳам, vale аз баъзе муаллифони адабиёти иқтисодӣ дар он ақида мебошанд, ки бекорӣ ба иқтисодиёт таъсири манфии худро мерасонад.” (саҳ. 52).

Дар боби дуюми диссертатсия “Баҳодиҳии миқдорӣ ва таҳлили шуғли пурмаҳсул дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” – арзёбии методии динамикаи пешравии соҳтори аҳолии машғул дар иқтисодиёти, таҳлили сатҳи устувори шуғли пурмаҳсул, таҳлили ҳолати бозори меҳнати дохилӣ дар шароити коҳишёбии муҳочирати меҳнатии беруна ошкор шудаанд (с. 59-113).

Муаллиф қайд кардааст, ки “барои ҳисоб намудани шохиси сифати пешравӣ мушкилот ҷой дорад. Ин ҳам бошад, тақсимоти соҳаҳои иқтисодиёт ба гуруҳҳои прогрессивӣ, бетарафона ва регрессивӣ мебошад. Зоро ки критерияҳои муайян намудани тақсимоти соҳаҳои иқтисодиёт ба гурӯҳҳои дар боло номбаршуда ҳисоб карда шудааст.” (саҳ. 60).

Ҳамчунин оварда шудааст, ки “... масъалаи муҳими шуғли пурмаҳсул – арзёбии динамикаи пешравии соҳтории аҳолии машғул дар соҳаҳо ва баҳшҳои иқтисодиёт мебошад. Агарҷӣ соҳтори шуғл ҳамчун вазни қиёсӣ ва ҳиссаи аҳолии машғулро дар ҳар соҳаи алоҳидай иқтисодиёт аз маҷмӯи умумии машғулбудагон арзёбӣ карда шавад, пас пешравии соҳторӣ тағйирёбии тафовути худи маҷмӯи умумии шуғлро дар давраҳои муқоисашаванда нишон медиҳад.” (саҳ. 111-112).

Дар боби сеюми диссертатсия “Таҳлили омилии сатҳи шуғли пурмаҳсул” – услубҳои таҳияи тамсилаи омилии сатҳи шуғли пурмаҳсул, тамсилаи омилии сатҳи аҳолӣ аз ҷиҳати машғул дар иқтисодиёт, дурнамои арзёбии нишондиҳандаҳои шуғли пурмаҳсули аҳолӣ оварда шудаанд (с. 114-151).

Мо бо ақидаи муаллиф розӣ ҳастем, ки “Тамсиласозӣ таҳқиқоти бисёрфункционалӣ буда, барои муайяннамоӣ ва саҳеҳгардонии тавсифи объектҳои мавҷудбуда ё азnavтаҳияшаванда истифода бурда мешавад. Вазифаи асосии илмии тамсиласозӣ такрористехсолии тамсила дар асоси

шабоҳат доштани он бо объекти мавҷудбуда мебошад. Бояд тамсилаи таҳияшаванда бо аслияти объект монанд бошад, vale шабоҳати онро пурра дарбар гирифта наметавонад, ки ин шарти асосии тамсиласозӣ ҳисобида шуда, мазмуни онро аз даст медиҳад.” (саҳ. 115).

Муаллиф дуруст қайд кардааст, ки “Хусусияти фарқунандаи рушди шуғли устувори пурмаҳсул дар давраи дурнамоишаванда дар он зохир мешавад, ки аз рӯи таркиби худ қариб, ки ҳаммонанд мебошанд. Ҳол он ки дар солҳои 2014 – 2020 чунин аломати ҳаммонандии таркиби рушди шуғли устувори пурмаҳсул камтар ба назар мерасад.” (саҳ. 140).

7. Эроду тавсияҳо ба диссертатсия

Ба сифати эроду тавсияҳо ба диссертатсияи Назарзода Н.Н., нуқтаҳои зеринро қайд намудан мумкин аст:

1. Саҳ. 53, ҷадвали 1.3.2. ҳачми талафи иқтисодиёт аз бекорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Беҳтар мегардид, агар дар ҳамин ҷадвал ҳачми талафоти шумораи аҳолии дар иқтисодиёт машғул, аммо шуғлашон пурмаҳсул нест, нишон дода мешуд.

2. Саҳ. 74-99, параграфи 2.2., дар ҳамин боб ҳамчунин соҳаҳо ва корхонаву ташкилотҳо дар минтақаҳои ҷумҳурӣ оид ба муайян намудани сатҳи шуғли пурмаҳсул нишон дода мешуданд.

3. Беҳтар мегардид, агар дар диссертатсия ҷадвалҳои таҳлилшаванда як марҳиало дар бар мегирифтанд. Ҳастанд ҷадвалҳо марҳилаи солҳои аз 2014 то 2020-ро дар бар мегиранд, ҳамзамон солҳои аз 2013 то 2019-ро дар бар мегиранд.

4. Сифати кор беҳтар мегардид, агар муаллиф ҳамчунин усулҳои аксигирии вақти корӣ, хронометраж ва фотохронометражро барои таҳлили сатҳи устувори шуғли пурмаҳсул истифода мебурд.

5. Саҳ. 138-151, параграфи 3.3. дурнамои арзёбии нишондиҳандаҳои шуғли пурмаҳсули аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Сифати диссертатсия беҳтар мегардид, агар муаллиф омилҳои дастрасии корхонаву ташкилотҳоро ба шуғли пурмаҳсул бо назардошти шароити мусоири иҷтимоӣ - иқтисодии ҷумҳурӣ илова менамуд.

6. Дар диссертатсия як қатор хатогиҳои имлой ва техниکӣ ҷой доранд.

Аммо эроду тавсияҳои зикршуда сатҳи назариявию амалии таҳқиқоти диссертационии Назарзода Н.Н. – ро коҳиш намедиҳад. Дар

умум метавон гуфт, ки диссертатсия таҳқиқоти ба итмомрасида аст, мустақилияти муаллиф дар омода намудани диссертатсия эҳсос мешавад.

8. Тасдиқи инъикоси натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ дар нашрияҳои илмӣ

Номгӯи интишорнамудаи муаллиф хulosаву пешниҳодҳои дар диссертатсия ҷойдоштаро дар худ инъикос менамоянд. Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот 11 мақолаи илмӣ дар ҳаҷми 5,2 ҷ.ч, аз ҷумла, 8 мақолаи он дар нашрияҳои аз тарафи КАО-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшаванда мунташир шудааст. Натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ дар конференсияҳои илмию назариявӣ ва илмию амалии байналмиллалӣ ва ҷумҳуриявӣ ба тариқи маърӯзаҳои илмӣ баён шуда буданд.

9. Мутобиқати автореферат ба муқаррароти асосии диссертатсия

Автореферати диссертатсия тибқи талаботи муқарраргардида барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ таҳия гардида, мазмуни асосии таҳқиқотро инъикос мекунад ва дар он натиҷаҳои илмии асоснокгардида шарҳи пурраи худро ёфтаанд.

10. Хулоса оид ба мутобиқати диссертатсия ба меъёрҳои муқарраргардида

Диссертатсия дар мавзӯи “Такмили арзёбии шуғли пурмаҳсули аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои арёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.12 – Иқтисодиёти меҳнат, таҳқиқоти илмӣ-таксусии байтомрасида буда, ба талаботи муқарраргардидаи тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267 тасдиқ гардидааст, ҷавобғӯ мебошад, дорои аҳамияти баланди назариявию амалӣ, навгониҳои илмӣ буда, дар сатҳи баланди илмию методологӣ омода гардидааст, масъалаҳои муҳими илмӣ ҳалли худро ёфтаанд ва муаллифи он Назарзода Навruzҷон Назар сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.12 – Иқтисодиёти меҳнат мебошад.

Тақриз дар ҷаласаи шӯъбаи бозори меҳнат ва шуғли аҳолии МД “Пажӯҳишгоҳи меҳнат, муҳочират ва шули аҳолӣ” муҳокима ва тасдиқ шудааст (суратҷаласаи №3, аз 04 апрели соли 2023).

Раиси ҷаласа:

Директори

МД “Пажӯҳишгоҳи меҳнат,
муҳочират ва шули аҳолӣ”,
н.и.с.



Маҳмадбекзода М.ИІІ.

Ташхисгар:

Мудири шӯъбаи бозори
меҳнат ва шуғли аҳолии
МД “Пажӯҳишгоҳи
меҳнат, муҳочират
ва шули аҳолӣ”, н.и.и.



Васиев Ф.М.

Котиби ҷаласа:

котиби илмии
МД “Пажӯҳишгоҳи
меҳнат, муҳочират
ва шули аҳолӣ”



Ҳамдамова Н.У.

*Имзоҳои Маҳмадбекзода М.Ш., Васиев Ф.М., Ҳамдамова Н.У. –ро тасдиқ
менамоям.*

Мудири шӯъбаи кадрҳои
МД “Пажӯҳишгоҳи
меҳнат, муҳочират
ва шули аҳолӣ”



Султонбекова С.Ш.



Суроғ: 734055, Ҷумҳурий Ҷонибии Тоҷикистон
ш.Душанбе хиёбони Борбад 48/5
Тел: +992 905404015
E-mail: faridun.75@bk.ru